

07 00 15 ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
07 00 15 HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND FOREIGN POLICY

ББК 66.4 (5)
УДК 327

**ЧАРАЁНИ РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
БО ТУРКМАНИСТОН ДАР
СОЛҲОИ 2002-2012**

**Фармонова Дилруҳкор Ҷумабоевна,
н.и.т., дотсенти МДТ «ДДХ ба
номи акад Б. Гафуров»
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**ДИНАМИКА ДАЛЬНЕЙШИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН С ТУРКМЕНИСТАНОМ
(2002-2012 гг.)**

**Фармонова Дилруҳкор Жумабоевна,
к.и.н., доцент ГОУ «ХГУ им. акад.
Б.Гафурова» (Таджикистан,
Худжанд)**

**DYNAMICS OF FURTHER
RELATIONS BETWEEN
TAJIKISTAN REPUBLIC
AND TURKMENISTAN
(2002-2012)**

**Farmonova Dilrukhsoor Jumaboevna,
candidate of historical science,
Associate Professor of the
SEI «KhSU named after acad.
B.Gafurov (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: dilruh@bk.ru**

Калидвоҗаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Туркманистон, истикъолияти давлатӣ, дипломатия, ҳамкории байнидавлатӣ, муносибати байналхалқӣ, созишнома, равобити сиёсӣ, сиёсати хориҷӣ

Дар мақола оид ба ҷанбаҳои рушиди муносибати байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Туркманистон дар солҳои 2002-2012 маълумот оварда шудааст. Идомаи равобити сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Туркманистон саҳифаи нави тадқиқотҳои илмӣ буда, дар мақола ҷанбаҳои асосии рушиди муносибатҳои дуҷониба ва дурнамои ҳамкориҳои судманди байни ду давлати бо ҳам дӯст мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Қайд гардидааст, ки ҳалқи тоҷик аз замонҳои қадим бо ҳалқҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла, бо ҳалқи туркман алоқаҳои наздик ва ҳамкориҳои ногусастани дошта, ин анъанаи неки ҳамҷавориро идома хоҳад дод. Таҳқиқи таърихи муносибатҳои дуҷониба ва ҳамкориҳои мардуми Тоҷикистон ва Туркманистон дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ аҳамияти бузурги илмӣ ва амалиро дорад.

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Туркменистан, государственная независимость, дипломатия, межгосударственное сотрудничество, международные отношения, соглашения, политическое сотрудничество, внешняя политика

Приведены сведения об аспектах развития взаимоотношений Республики Таджикистан с Туркменистаном с 2002 по 2012 год. Раскрыты политические, экономические и культурные связи и обмен между Республикой Таджикистан и Туркменистаном, являющиеся новой страницей научного исследования. Обсуждаются основные аспекты взаи-

моотношений и двусторонних взаимовыгодных соглашений между дружественными странами. Отмечается, что таджикский народ с древнейших времён имеет тесные связи, братские узы сотрудничества с народами Центральной Азии, в том числе с туркменским народом. Исследование двусторонних исторических отношений и народного сотрудничества двух стран указывает на их дружеские отношения, сплочённость, и это единство Таджикистан будет усиленно поддерживать в будущем.

Изучение истории взаимовыгодных отношений и сотрудничества братских народов Таджикистана и Туркменистана на различных этапах истории имеет большое научное и практическое значение.

Keywords: Tajikistan Republic, Turkmenistan, state independence, diplomacy, interstate cooperation, international relations, agreements, political collaboration, foreign policy

In her article the author adduces the information concerned with the aspects of the development of relations between Tajikistan Republic and Turkmenistan from 2002 to 2012. Political, economic and cultural ties and exchange between Tajikistan Republic and Turkmenistan which is a new page in scientific research are disclosed in the article by the author. She discusses the main aspects beset with mutual relations and bilateral mutual beneficial agreements between friendly countries. It is underscored that the Tajik people from ancient times have close fraternal ties of cooperation with the peoples of Central Asia, including Turkmenian people. The study of bilateral historical relations and national cooperation between the two countries indicates to their friendly relations, solidarity under which Tajikistan will strengthen this unity in the future. Studying the history of mutually beneficial relations and cooperation between the fraternal peoples of Tajikistan and Turkmenistan at various stages of history is of great scientific and practical importance.

Солҳои 2002-2012 давраи муҳимтарини рушди муносибатҳо миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон ба шумор мераванд. Сафарҳои расмии Президенти Туркманистон ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин муносибатҳо такони ҷиддӣ бахшиданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушду тавсеаи ҳамкории Туркманистон дар иқтисодиёти Тоҷикистон манфиатдор мебошад. Ҳукуматҳои мамлакатҳо тавасути оптимизатсияи кооператсияи саноатӣ, ҷалби сармоягузориҳои Туркманистон ба азхудкунии манбаъҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон, коркарди ҳамаҷонибаи пахта ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ, азхудкунии конҳои металлҳои нодир ва асиљ, гузаронидани корҳои иқтилоғи геологӣ ва минералогӣ дар ҳудуди мамлакати моиктидори ҳамкории иқтисодии тарафҳоро тақвият бахшиданд.

Дар солҳои 2002 - 2003 зимни гуфтушунидҳои Туркманистону Тоҷикистон ҷонибҳо фароҳам овардани заминаи зарурии ҳуқуқии ҳамкориҳои дучониба ва минтақавӣ ва тавсеаи онро дар заминаи муносибатҳои мутақобилан судманди ду кишвар мухокима карданд. Таъқид гардид, ки истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷудаи ҳамкорӣ, захираҳои азими энергетикӣ ва захираҳои маъданӣ имкон медиҳанд, ки Туркманистон ва Тоҷикистон муносибатҳои худро ба сатҳи сифатан нав бароранд.

Дар соли 2004, дар гуфтушунидҳои расмӣ аз тамосҳои пайвастаи роҳбарияти олии ду кишвар, мулоқотҳои пурсамар дар сатҳи вазорату идораҳои марбута, инчунин бунёди заминаи мусоиди ҳуқуқӣ ва шартномавӣ барои ҳамкориҳои бисёрҷонибаи Туркманистону Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ карда шуд.

Яке аз натицаҳои муҳимми кори якҷояи соҳторҳои даҳлдори ду кишвар дар солҳои 2004-2005 оғози интиқоли нерӯи барқ аз Туркманистон ба Тоҷикистон ва таъсиси як комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ эълон карда шуд. Онҳо инчунин изҳори итминон карданд, ки масъалаҳои таҳвали махсулоти нафтӣ ва гази моеъ аз Туркманистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли худро мейбанд. [9] Дар ҷараёни гуфтушунидҳои ҳайатҳои расмӣ бо иштироки сарони давлатҳо маросими имзои санадҳои дучониба доир гардид. Баёнияи муштараки Туркманистон ва Тоҷикистон, Конвенсия байни Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи канорагирий аз андозбандии дукарат аз фоида ва се созишинаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мутақобилаи маълумоти маҳфӣ, ҳаракати ҳавой ва ҳамлу нақли байнамилалии автомобилий ба имзо расиданд.

Президенти Туркманистон С.А.Ниёзов 27-уми январи соли 2005, ҳангоми супоридани эътимоднома ба Сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркманистон К.Қоимидодов, эълон кард, ки 50% қарзи мавҷудаи Тоҷикистон дар назди Туркманистон соқит ва қисми боқимондаи он таҷдиди соҳтор карда мешавад. Бояд қайд кард, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи давлатие, ки бо ҳуҷҷатҳои расмӣ тасдиқ шудааст, надорад. Ҳама ўҳдадориҳои қарзии мавҷуда ба фаъолияти субъектҳои хочагидории Тарафҳо даҳл доранд. Ҳалли ин мушкилот тавассути бастани созишинаҳои дучониба байни субъектҳои соҳибкории Тарафҳо имконпазир буд. [6]

Дар муносибатҳои байни Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд самтҳои афзалиятнок муайян карда шуданд. Самти афзалиятноки ҳамкориҳои Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ буда, тамоюли болоравии пайваста доранд. Аз соли 2007 инҷониб тамоюли мусбат дар афзоиши савдо мушоҳида мешавад, аммо бинобар таъсири омиљҳои зиёд, аз ҷумла оқибатҳои бӯхрони ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ, нишондиҳандаҳои савдои Туркманистон ва Тоҷикистон ба таври назаррас қоҳиш ёфтанд.

Соли 2009 мубодилаи мол байни ду кишвар 63,9 миллион долларро ташкил дод. Он сол, молҳои арзишашон 500000 доллар аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Туркманистон интиқол дода шуданд. Ва молҳо ба маблағи 63,4 миллион доллар аз Туркманистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуданд. Аз ҷумла, аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Туркманистон ба маблағи 254,1 ҳазор зарфи шиша, ба маблағи 103,7 ҳазор махсулоти алюминий, ба маблағи 44,1 ҳазор доллар картошка ва пиёз ба Туркманистон содирот гардид.[1, 278] Дар навбати худ, аз Туркманистон ба Тоҷикистон ба маблағи 9,4 миллион нафт ва махсулоти нафтӣ, ба маблағи 48,8 миллион қувваи барқ, ба маблағи 6,7 миллион равған ва сement ба маблағи 0,9 миллион доллар ворид карда шуд. Дар соли 2011 гардиши мол байни ду кишвар нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта тақрибан 60% афзоиш ёфтааст ва дар соли 2012 гардиши мол байни Туркманистон ва Тоҷикистон беш аз 208 миллион долларро ташкил додааст [1, 304].

Маълумоти дар боло овардашуда, мутаассифона, ба иқтидори мавҷудаи ду кишвар мувофиқат намекунанд. Бо бузургихои мутлак ҳаҷми савдо байни Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле паст аст. Бинобар ин, ба кишварҳо зарур аст, ки бо назардошти имкониятҳои мавҷуда тавссеаи доираи содирот ва воридоти мутақобиларо баррасӣ қунанд. Бо ин мақсад, ҳукumatҳо ва идораҳои соҳавӣ бояд баҳри вусъат баҳшидан ба ҳамкориҳои муштарак ҷидду ҷаҳд намоянд, равобити мустақими байни субъектҳои соҳибкорӣ ва ҷомеаҳои соҳибкоронро ҳамаҷониба ҳавасманд гардонанд. Инчунин дар оянда барои рушди муносибатҳои дучониба истифодаи таҷриба ва имкониятҳои Туркманистон дар коркарди конҳои газ дар

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ аст. Истифодаи таҷрибаи Туркманистон дар барқарорсозӣ ва эҳёи инфрасоҳтори иҷтимоӣ ва иқтидори истеҳсолии иқтисодӣ ба манфиати тамоми мардум, таҳқими истиқлолияти миллӣ тавсия дода мешавад.

Соҳаи дуюми афзалиятноки муносибатҳои Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт мебошад. То имрӯз ҳамкории комил миёни ду давлат дар соҳаи нақлиёт барқарор шудааст.

Соҳаи афзалиятноки сеюми муносибатҳои Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ мебошанд. Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон робитаҳои дерини анъанавӣ дар соҳаҳои фарҳанг, илм ва маориф доранд, ки аз ҷумлаи афзалиятҳои рушди муносибатҳои дучониба ба ҳисоб мераванд. Онҳо ба решаҳои амиқи таърихӣ, мероси бойи фарҳангии ҳалқҳои туркман ва тоҷик асос ёфтаанд. Фарҳанг ва санъат дар кишварҳои мо ба сатҳи нави рушд баромаданд. Дар ин соҳа ҳамчун чорабиниҳои мунтазами фарҳангӣ, ки дар солҳои охир амалӣ гардиданд, ба такмили муносибатҳо дар самти мазкур мусоидат намуданд [2].

Намояндагони Вазорати кишоварзӣ ва ҳифзи табииати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи феврали соли 2007 дар Корпоратсияи давлатии «Туркманпахта» дар бораи ҷудо кардани 120 тонна тухмии пахта барои эҳтиёҷоти ҳочагиҳои ҷумҳурӣ созишинома ба имзо расониданд [9].

18 майи соли 2007 вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ. Зарифӣ Сафари Фавқулода ва Муҳтори Туркманистон дар Душанбе А. Гундогдиевро қабул намуд, ки дар ҷараёни он масъалаҳои ҳамкориҳои Тоҷикистону Туркманистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд [3, 78]. Моҳи майи соли 2007 намояндагони соҳибкорони вилояти Суғди Тоҷикистон барои ҳаридани равғани тозаи пахта ба намояндагии тиҷоратии Туркманистон муроҷиат карданд. Моҳи июни соли 2007 соҳибкорон ба шаҳри Ашқобод омада, оид ба таҳвали 900 тонна равғани пахта шартнома ба имзо расониданд. Дар аввали моҳи июн аз ҷониби соҳибкорони тоҷик аз шаҳри Душанбе оид ба фиристодани 1000 тонна равғани тозаи пахта дарҳост ирсол гардид, ки натиҷааш хуб арзёбӣ гардидааст. Ҷониби Туркманистон дарҳости соҳибкорони пойтаҳти Тоҷикистонро низ икро карданд [9]. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳамкориҳои соҳибкорони алоҳида дар густариши муносибати байни ду давлати бо ҳам дӯст нақши маҳсус дошта, дар густариши равобити иқтисодӣ таъсири мусбат мерасонанд.

4 июни соли 2007 Президенти Туркманистон Г. Бердимуҳамедов вазири энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. Гулово ба ҳузур пазирифт, ки дар рафти он табодули афкор оид ба дурнамои муколамаи байнидавлатӣ, роҳу самтҳои муносибатҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон сурат гирифт. Ш. Гулов вазъи иқтисодии Тоҷикистонро муҳтасар тавсиф намуда, ба масъалаҳои таъминоти барқ таваҷҷӯҳ зоҳир кард. Дар натиҷа оид ба интиқоли қувваи барқ аз Туркманистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 1-1,2 миллиард кВт / соат дар тӯли 5 сол шартнома ба имзо расид. Асосан ин нерӯи барқ ба заводи алюминийи тоҷик дода мешавад. Дар ин самт корҳои муайян ба анҷом расонида шуданд, вале мутаассифона аз моҳи деқабри соли 2009 ба сабаби низоми ягонаи энергетикии Осиёи Марказиро тарқ кардани Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва тавассути қаламраваш манъ кардани интиқоли қувваи барқ аз Туркманистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳвали нерӯи барқ мавқуф гузашта шуд. Ҳуди ҳамон рӯз ҳайати ҳукumatии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Девони Вазирони Туркманистон ва Вазорати энергетика ва саноат гуфтушунидҳо анҷом дод [7].

Ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Раиси ОАҲҚ Самиев Ш. 28 июни соли 2007 барои гуфтушунид оид ба масъалаҳои энергетикий ба Ашқобод ташриф

овард. Корпоратсияи давлатии барқии Туркманистон «Туркманэнерго» ва ОАҲҚ «Барқи Тоҷик» санади муқоиса ба имзо расониданд, ки тибқи он қарзи ширкати тоҷик дар назди бахши энергетикаи Туркманистон то 1 июни соли 2007 4962657.84 доллари ИМА-ро ташкил додааст. Ҷониби Тоҷикистон ба ҷониби Туркманистон варианти пардоҳти қарзро барои 5 сол пешниҳод кард. Бо дарназардошти мушкилоти таъминоти нерӯи барқ ҷонибҳо гуфтушунидро оид ба ҳариди нерӯи барқи Туркманистон барои эҳтиёҷоти заводи алюминий тоҷик дар давраи тирамоҳу зимиستон ба андозаи 1 миллиард кВт / соат дар давоми 5 сол идома доданд [9].

Дар давраи мавриди тадқиқ, бо назардошти рушди босуръати соҳтмон Туркманистон ба маводи соҳтмоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсол карда мешаванд, аз ҷумла қубур, арматура, плитаҳои мармарӣ, алюминий ва маснуоти он эҳтиёҷи қалон дошт. Қолинҳои тоҷикӣ дар Туркманистон хеле серҳаридоранд. Дар бозорҳои Ашқобод талабот ба меваю сабзвоти аз Тоҷикистон воридшуда нисбат ба маҳсулоти шабехи дигар қишварҳо бештар аст. Мутаассифона, дар Туркманистон танҳо ду корхонаи муштараки Тоҷикистону Туркманистон – «Мелиоратор» ва «Мавлони Азиз» ба қайд гирифта шудаанд, ки хеле суст фаъолият мекунанд. Дар таъсиси корхонаҳои муштарак дар Туркманистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар қишварҳои Осиёи Марказӣ қафо мондааст.

Дар нимсолаи аввали соли 2007 тавассути Намояндагии тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркманистон ширкати туркӣ «Чирчи Груп» ба соҳибкорони ҳусусии Тоҷикистон ба миқдори 1000 тонна сӯзишвории дизелии Л-09-62 фиристод, Файр аз ин ба ширкати давлатии ҳавопаймоии Ҷумҳурии Тоҷикистон керосини авиасионии ТС-1 ба миқдори 2000 тонна ва ба ширкати ҳавопаймоии Суғд 2200 тонна интиқол дода шуд. Ба заводи алюминийи Тоҷикистон 32.000 тонна кокси нафт содир карда шуд [9].

7 сентябри соли 2007 вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ. Зарифӣ ба Туркманистон ташриф оварда, бо Президенти Туркманистон Г. Бердимуҳамедов мулоқот намуд. Дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои дурнамои рушди муносибатҳои байнидавлатӣ, роҳу самтҳои ҳамкориҳои тарафайн баррасӣ шуданд. Ҳамчунин, сафари мазкур дар тақвияти корҳо оид ба омодагӣ ба сафари расмии Президенти Туркманистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хоса дошт. Бо дарназардошти ин, ҷонибҳо дар самти такмили заминаи ҳуқуқии ҳар ду ҷониб омодагӣ диданд. Ҳангоми ин сафарҳо 11 санади муҳим ба имзо расид, ки барои рушди минбаъдаи ҳамкориҳо байни ин қишварҳо аҳамияти бузург доштанд [8].

Муҳимтар аз ҳама дар ин гуфтушуниҳо таъсиси комиссияи дучонибаи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ буд, ки ба рушди бомуваффақияти ҳамкориҳои мутақобилан судманди иқтисодӣ, илмию техникӣ ва фарҳангӣ мусоидат мекунад.

Наҳустин сафари расмии Президенти Туркманистон Г. Бердимуҳамедов ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 4-5 октябрини соли 2007 доир гардид, ки оғози марҳалаи нави рушди муттасили ҳамкориҳои байнidавлатӣ гардид. Дар ҷараёни сафар сарони давлатҳо масъалаҳои рушди ҳамкориҳоро баррасӣ карданд ва тарафҳо шаш санади муҳимро ба имзо расониданд. Натиҷаи муҳимтарини ин сафар имзои Шартномаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки самтҳои бунёдии ҳамкориҳои Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян карданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон изҳор дошт, ки «Тоҷикистон ба рушди ҳамаҷонибаи муносибатҳо бо Туркманистон манфиатдор аст ва барои таҳқим ва тавсеаи ҳамкори-

ҳои мутакобилан судманд аз тамоми имконоти мавҷуда истифода мекунад". "Туркманистон муносибатҳои дӯстӣ ва бародарии худро бо Тоҷикистон қадр мекунад", - гуфт дар навбати худ Президенти Туркманистон Г.Бердимуҳаммадов ва таъкид кард: "Мо ин сиёсатро идома ва рушд ҳоҳем дод." Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари нахустини раҳбари олии давлати Туркманистонро ба Тоҷикистон "рӯйдоди муҳим" номида, таъкид дошт, ки дар таърихи муносибатҳои нави ду ҳалқ, анъанаҳои дӯстии қавӣ ва эҳтироми ҳамдигар идома ҳоҳанд кард [4]. Бо иштироки президентҳои Тоҷикистон ва Туркманистон Э. Раҳмон ва Г. Бердимуҳаммадов ва ҳайатҳои ҷонибҳо 4 октябри 2007 музокироти Тоҷикистону Туркманистон баргузор гардид. Дар онҳо, дар қатори самтҳои асосии муносибатҳои дучониба чунин соҳаҳо, мисли наклиёт, энергетика, саноати сабук ва ҳӯрокворӣ, аз ҷумла истехсол ва коркарди пахта, пӯст ва пашм, мева ва сабзавот, инчунин хизматрасонӣ ва фарҳанг номбар гардиданд. Ҕонибҳо зарурати баргузории рӯзҳои фарҳангӣ ҳамдигарро дар ду кишвар таъкид карданд. Рушди ҳамкориҳои минтақавӣ низ яке аз самтҳои афзалиятноки муносибатҳои дучониба номида шуд. Ба гуфти Э. Раҳмон Осиёи Марказӣ ҳамчун бозори ягона метавонад таваҷҷӯҳи бештари сармояғузорони хориҷиро ба худ ҷалб кунад [3, 226]. Зимни гуфтушунидҳо ба ҳалли масоили марбут ба истифодаи самараноки заҳираҳои обио энергетикии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. Ҕонибҳо масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва байналмилӣ, авзои қунуни Афғонистон ва ҷанбаҳои мухталифи ҳамгирии ҷаҳониро матраҳ намуданд. Пас аз анҷоми гуфтушунидҳои расмӣ маросими имзои шаш санади муҳими ҳамкорӣ баргузор гардид:

- Аҳдномаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон;
- Созишинома миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Туркманистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва санъат;
- Созишинома дар соҳаи маориф;
- Созишинома оид ба пешбурд ва хифзи сармояғузориҳо;
- Созишинома аз рӯи принципҳо ва самтҳои асосии ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва илмию техникӣ;
- Созишинома миёни Вазорати кишоварзӣ ва хифзи табииати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати кишоварзии Туркманистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ [3, 226-227].

Бояд қайд кард, ки аввалин сафари расмии Президенти Туркманистон ба Тоҷикистон оғози марҳилаи нав дар муносибатҳои ду кишвар мебошад ва имзои Шартномаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ рӯйдоди муҳими таъриҳӣ маҳсуб мегардад. Имзои санадҳои муҳим заминаи боъзтимоди сиёсиву ҳуқуқиро барои густариши робитаҳои мутакобилан судманд ва таҳқими муносибатҳои хуби ду кишвари ҳамсоя ба сатҳи баландтар мебардоранд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дод, ки дар ҷараёни ин сафар байни соҳторҳои даҳлдори ду кишвар дар бораи интиқоли ҳамасолаи 1,2 миллиард кВт/ соат нерӯи барқ аз Туркманистон ба Тоҷикистон тавофуқ ҳосил гардид ва масъалаи интиқоли он тавассути қаламрави Ӯзбекистон ба ҷумҳурии мо ба мувофиқа расонида шуд [3, 227].

Туркманистон омода аст бо Тоҷикистон ҳамкориро дар ҳама самт аз рӯи эътиимоду ҳамдигарфаҳмӣ идома дода, равобити ду кишварро, ки таъриҳи ва анъанаҳои муштарак доранд, доир ба масъалаҳои асосии сиёсати минтақавӣ ва байналмилӣ устувор созад. Ҕанбаҳои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои дучонибаи соҳавӣ дар маркази диққати сарони ҳар ду давлат қарор доштанд.

Ҳамин тавр, равобити дучонибаи Тоҷикистону Туркманистон аз рӯи принсипҳои эътимод, ҳусни тафоҳум ва шарикӣ тиҷоратӣ асос ёфтааст, ки ба онҳо муколамаи доимию сиёсӣ дар сатҳи олий мусоидат мекунад.

Самтҳои афзалиятноки ҳамкории ду кишвар инҳоянд: истеҳсол, интиқол ва транзити қувваи барқ, маҳсулоти нафтӣ, маҳсулоти металлургияи ранга; алоқаи нақлиётӣ; саноати нассочӣ; кишоварзӣ ва коркарди саноатии маҳсулоти он.

Муносибатҳои ду давлат дар соҳаи ҳамкориҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ, сайёҳӣ ва санъат рушд намуда, дар асоси ин муносибатҳо Донишгоҳи давлатии Махтумқулӣ ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамкориро ба роҳ монда аст.

Қайд кардан ба маврид аст, ки бинои мактаби миёнаи умумии ба номи Махтумқулӣ, ки дар ассотсиатсияи хочагиҳои дехқонӣ Эргаш Султанови ноҳияи Ҷилиқӯли вилояти Ҳатлон сохта шудааст, аз ҷониби Туркманистон бунёд гардидааст, ки идомаи анъанаи неки ҳамҷаворӣ миёни ду давлат мебошад [5].

Ба назар мерасад, ки дар тӯли даҳсолаҳои охир равобити ҳар ду кишвар ҷараёни мӯътадили мусбати ҳамкорӣ доранд, ки ба густариши ҳамкориҳо миёни ин ду давлати бо ҳам дӯст ва мардумони ду кишвар такони ҷиддӣ мебаҳшанд.

Равобити дучонибаи Тоҷикистону Туркманистон дар пояи меъёрҳои байналмилаӣ ва манфиатҳои тарафайн ба роҳ монда шуда, рушди муносибатҳои дучониба ва роҳандозӣ намудани ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот миёни ду кишвари ҳамҷавор дар оянда низ идома ҳоҳанд Ҷиддӣ.

Пайнавишт:

1. Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. *Таджикистан в цифрах - 2009*. Душанбе.- Под ред. М.Ш. Шабозова. -342с.
2. Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) - <http://www.turkmenistan.gov.tm>; //Нейтральный Туркменистан. 2012. 25 августа
3. Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2007 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы./ Под общей редакцией Хамрохона Зарифи. Составители Д. Назриев и др. - Душанбе, «Ирфон», 2010.-304 с.
4. Кулаков Д., Официальный визит Президента Туркменистана в Республику Таджикистан. // Народная газета.- 10.10.2007.
5. Официальный сайт Министерства иностранных дел Туркменистана. Итоги официального визита Президента Туркменистана в Республику Таджикистан. <http://www.mfa.gov.tm/ru/news-ru/1507-2014-05-07-05-09-52> (дата обращения: 12.03.2019)
6. Пребывание Э.Рахмона в Ашхабаде. // Народная газета. 2007,21 февраля.
7. Президент Туркменистана принял министра энергетики и промышленности Республики Таджикистан // Нейтральный Туркменистан. 04.06.2007
8. Сафари расмии Эмомалӣ Раҳмон ба Туркманистон // Ҷумҳурият.- 2007.- 13 декабря
9. Текущий архив Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Отчёт о проделанной работе Торгового представительства Республики Таджикистан в Туркменистане за 2007г. - й. 2-3.

Reference Literature:

1. State Statistics Committee of Tajikistan Republic. *Tajikistan in Figures/ under the editorship of M.Sh. Shabozova. - 2009. - Dushanbe. – 342 pp.*

Фармонова Д. Җ. Чараёни рушди муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Туркманистон дар солҳои 2002-2012

2. State News Agency of Turkmenistan () - <http://www.turkmenistan.gov.tm>; Newspaper «Neutral Turkmenistan». 2012, August 25.
3. Diplomacy of Tajikistan. Annual – 2007. Foreign Policy of Tajikistan Republic: Chronicles and Documents/under the editorship of Hamrokhon Zarifi. Compiled by D. Nazriev et al. – Dushanbe: Cognition, 2010. – 304 pp.
4. Kulakov D. Official Visit of the President of Turkmenistan to Tajikistan Republic. Narodnaya Gazeta. 10.10.2007.
5. The Official Website of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan. Results of the Official Visit of the President of Turkmenistan to Tajikistan Republic. <http://www.mfa.gov.tm/ru/news-ru/1507-2014-05-07-05-09-52> (Date of request: 03/12/2019)
6. E. Rahmon's Arriving in Ashgabat. People's Newspaper. 2007, February 21
7. The President of Turkmenistan Received the Minister of Energy and Industry of Tajikistan Republic // Neutral Turkmenistan. 06/04/2007
8. Official Visit of Emomali Rahmon to Turkmenistan // The Republic. - 2007. - December 13
9. The Current Archive of the Ministry of Economic Development and Trade of Tajikistan Republic. Progress Report on the Trade Representation of Tajikistan Republic in Turkmenistan for 2007 - Sheets 2-3.